


ЗИНАТИ ИНСОН СЕ ЧИЗ АСТ: ИЛМ, МУҲАББАТ ВА ОЗОДИ

# АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ\***  
www.kgu.tj №3 (255) 17 майи соли 2017, ҷоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

## СУХАРНОИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ҒАЛАБА

РАФИҚОН ГЕНЕРАЛ҆ХО  
ВА АФСАРОНУ САРБОЗОН!  
МУҲТАРАМ СОБИҚАДОРОНИ  
ЧАНГУ МЕҲНАТ!  
МЕҲМОНОН ВА ҲОЗИРИНИ  
ГИРОМИ!

Соли чорӣ ба анҷоми набардҳои ху-  
нини ҷангҳои 1941-1945, ки таъ-  
рихи башарият мислашро надида буд  
ва ғалабаи инсоният бар фашизми гит-  
лерӣ 72 сол пур мешавад.

Баробари ҳамаи ҳалқҳои сулҳоҳи  
олам мардуми Тоҷикистон низ ин рӯзи  
таърихири ҷашн мегиранд.

Дар ин лаҳзаҳои идона 72-юмин со-  
лгарди ин санаи таърихири ба ҳамаи  
собиқадорони ҷанг мөхнат, ки дар на-  
бардҳои шадиди ин ҷанг мардонавор  
ширкат карда, барои таъмин намуда-  
ни пирузӣ бар фашизм саҳми арзанда  
гузоштаанд, инчунин, ба тамоми мар-  
думи сулҳоҳи кишвари маҳбубамон  
самимона табрик мегӯям ва ба ҳар  
хонадони мамлакат фазои орому осу-  
да, ҳонаи обод ва ба Тоҷикистони ази-  
замон сулҳу суботи ҷовидонӣ орзу  
менамоям.

Ҳамчунин, меҳмонони гиromӣ, хиз-  
матчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи  
шарiki стратегиамон-Федератсияи  
Россияро ба ифтихори ҷашн табрик  
мегӯям.

Ҷашни Ғалаба барои тамоми ҳа-  
лқҳо, аз ҷумла ҳалқи тоҷик санаи во-  
қеан муҳим ва фаромӯшнашаванда  
мебошад. Зоро таърихи башар ҷунин  
корнамоиву ҷонбозҳои оммавии ҳал-  
қҳоро, ки дар давраи Ҷанг дуюми



09.05.2017, шаҳри Душанбе

ҷаҳон нишон дода буданд, ёд надорад.

Маҳз дар натиҷаи муборизаи фидо-  
коронаву қотеонаи ҳалқҳо оташи ҷанг  
даҳшатнок ҳомӯш ва озодии мардумони  
сайёра таъмин карда шуд.

Бинобар ин, ки ҳар сол мардуми су-  
лҳустси сайёра 9-уми майро ҳамчун  
санаи пируйӣ бар фашизм гитлерӣ  
ҷашн мегиранд.

Зоро ин ғалабаи бузург натиҷаи

дӯстии ҳалқҳо, муборизаи дастаҷамъ-  
она ва намунаи олии ватандӯстии ҳа-  
лқи миллатҳои гуногун барои ҳимояи  
Ватан ва озодӣ мебошад.

Бо гузашти солҳо ва хусусан, дар  
шароити торафт вусъат гирифтани но-  
оромиву бесуботӣ дар минтақаву қи-  
шварҳои муҳталифи сайёра арзишу  
аҳаммияти он дар байни мардуми  
олам боло меравад.

(Идомааш дар саҳ. 3)

ОМӯЗГОРОНИ ДМИТ:  
КӯЛОБ БУДЕМ ОБИ ШИРИН  
МЕҲҮРДЕМ...



НУРИДДИН САИД: АНДЕШАИ  
РИСОЛАИ ИЛМИРО "ЯК БАЛО"  
КАРДАН ЗИЁД АСТ...



ҲНИТ: АМАЛ҆ҲОИ  
СИЁСӢ-РЕАКСИОНӢ




МАРДЕ, КИ ТАҲТИ  
КАЙКОВУСРО ПУШТИ ПО ЗАД...


ТЕЛЕВИЗИОНИ КӮЛОБ  
25-СОЛА ШУД!



МАРД ШЕР АСТУ  
ЗАН ШЕРБОН!



ЧАРО ҶАВОНОН АЗ ХИЗМАТИ  
АРТИШ МЕГУРЕЗАНД?



## БАРГУЗОРИИ КОНФРОНСИ АПРЕЛӢ ДАР ДОНИШГОХ



Дар таърихи 29-30 -юми апрели соли ҷорӣ дар Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ конфронси илмӣ-назариявии профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. Конфронси илмӣ-назариявии самти муайяни фаъолияти кори таълимии мактабҳои олий буда, дар баланд бардоштани малакаи илмӣ-назариявии омӯзгорон ва донишҷӯён нақши муҳим мебозад. Бо назар дошти ин раёсати Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар моҳи апрели соли равон конфронсҳои илмӣ-назариявии ҳайати профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯёро баргузор намуд. Конфронси илмӣ-назариявии чамъбастии соли 2017 ба 20-солагии Ваҳдати миллӣ бахшида шуда буд. Соати 10 маҷлиси умумии конфронс баргузор гардида нахуст, бо сухани ифтитоҳи ректори донишгоҳ, доктори илмҳои физика ва математика дар мавзӯи "Кибертерроризм ва таҳдиди он ба ҷомеа" баромад намуданд.

Машварати бахшҳо аз соати 14 то 18 дар факултетҳо ва кафедраҳо гузаронида шуд. Мувофиқи ҳисоботҳои факулта ва кафедраҳо маърӯзаҳо дар 34 бахш шунида шуданд ва ҷамъи умумии маърӯзаҳо 712-торо ташкил медиҳад. Аз ҷумла, аз устодон ва омӯзгорон 352 асад, донишҷӯён 336 асад, магистрантон 18 асад ва аз докторантони PHd 6-то шунида шуд.

Дар ҷамъбасти конфронси апрели оид ба ҳавасманкунии ҳайати оlimonу омӯzgoroni

донишгоҳ барои саҳми назарас дар рушди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таълимму тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстии хештаншиносӣ ва ҷалби ҷавонон ба илмҳои мусоир, иштироки фаъолона дар конфронси илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён бахшида ба ҷашни 20-солагии Ваҳдати миллӣ ва "Соли ҷавонон" оlimonи зерини донишгоҳ бо Сипоснома қадрдонӣ карда шуданд.

1. Каримов С.К., доктори илми химия, академик;

2. Гуломов И.Н., доктори илмҳои педагогӣ, профессор;

3. Ибодов М.О., доктори илмҳои фалсафа, профессор;

4. Мирзоев С.С., доктори илмҳои педагогӣ, профессор;

5. Ҷ. Алимӣ.-д.и.филологӣ, профессор, мудири кафедраи журналистика;

6. Абдуллоев М.Ҳ., доктори илмҳои таърих, профессор;

7. Иззатова М.И., доктори илмҳои педагогӣ.

Барои саҳми босазо дар баргузории ҷорӣ-и ҷамъии таҳсилотӣ ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён факултаҳои донишгоҳ бо Ифтихорномаи раёсати донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд. Инчунин, ба ҳамаи мудирони кафедраҳои умумидонишгоҳӣ барои саҳм гузоштан дар баргузории ҷорӣ-и ҷамъии таҳсилотӣ ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён факултаҳои донишгоҳ бо Ифтихорномаи раёсати донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд.

## ВОХӮРИИ РАИСИ ҲҖДТ ДАР ШАҲРИ ҚҰЛОБ

Санаи 3.05.2017 дар "Толори фарҳанғӣ"-и Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ воҳӯрии раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Қӯлоб Валие-ва Саъбагул баргузор гашт. Нахуст, ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор Абдулло Ҳабибулло бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда, дар бораи ҷорӣ-и ҷамъии таҳсилотӣ ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён бахшида ба ҷашни 20-солагии Ваҳдати миллӣ ва "Соли ҷавонон" оlimonи зерини донишгоҳ бо Сипоснома қадрдонӣ карда шуданд.



## ТАЪСИСИ АВВАЛИН КЛУБИ МУБОҲИСАВИИ "ПЕШСАФ" ДАР ДОНИШГОХ

**Дар Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аввалин клуби мубоҳисавии "Пешсаф" бо забони тоҷикӣ ташкил карда шуд.**

Санаи 04.05.2017 клуби мубоҳисавии "Пешсаф" бо иштироқи мутахассисони Маркази рушди касбият ва инноватсия ва 62 нафар донишҷӯёни фаъоли факултаҳои донишгоҳ аввалин ҷорӣ-и ҷамъии таҳсилотӣ ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён ташкил карда шуд.

Дар мубоҳисаҳо мутахассисони МРКИ Иззатов Умедҷон, Саъдии Сироҷ, Муборак Муқимӣ ва Шарипов Назрулло нақши доваронро бозида, ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва гӯяндаҳои беҳтаринро одилона муайян карданд. Дар хотимаи мубоҳиса ҷои якум насиби дастаи "Пайкон"-и факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байнамилалӣ, ҷои дуюм насиби дастаи "Файласуфон"-и факултаи молиявию иқтисодӣ ва ду дастаи дигар дастаи "Олимон"-и факултаи филологияи ҳориҷӣ ва дастаи "Башардӯст"-и факултаи омӯзгорӣ ғолиби ҷои сеюм гардиданд. Ҳамзамон дар ҷамъбаст гӯяндаи беҳтарин Қиматгули А. Рустами А. ва Ёкуби Б. дониста шуд.

## ФОРУМИ САЙЁРИ ДОНИШҖӮЕНИ ДОНИШГОХ ВА ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ "МАҲФИЛИ ЗАРИФОН"

Мувофиқи мактуби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.11.2016 таҳти "15/5 - 19" вобаста ба ифтитоҳи роҳи оҳанӣ Душанбе-Қурғонеппа-Қӯлоб аз ҳисоби ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ саёҳати яқдағъаинаро ташкил намуда, санаи 2.05.2017 соати 17<sup>00</sup> ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 400 нафар омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ сафарбар карда шуданд.

Маъмурияти донишгоҳи омӯзгорӣ бо як шукӯҳи шаҳомати хоса ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳро пешваз гирифта, дастовардҳои донишгоҳро ба намоиш бароварданд.

Сипас, дар толори фарҳангии донишгоҳи ноиби ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бобоқалонова Р. ҷорӣ-и оғоз намуда, бо арзи сипос ба раёсати Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ тухфаҳои хотираӣ тақдим намуданд.

Дар охир, аз тарафи донишҷӯёни ДДОТ ва ДДК қисмати фарҳангӣ баргузор гардид.

Тибқи мактуби Вазорати



Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Сайдаҳмадова Д. низ дар бораи таърихи донишгоҳ ва соҳторҳои факултаҳои он маълумот дода, ба маъмурияти ДДОТ тухфаҳои хотираӣ тақдим намуданд. Донишҷӯёни соли 2-юми факултаи филологияи тоҷик ва журналистика Ятимов Алишер низ баромад намуда, дар бораи фаъолияти ҷавонони донишгоҳ ҳафтадонишҷӯёни донишгоҳро дастовардҳои онҳо маълумот дод.

Дар охир, аз тарафи донишҷӯёни ДДОТ ва ДДК қисмати фарҳангӣ баргузор гардид.

Тибқи мактуби Вазорати

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.12.2016 таҳти №4907 дар бораи ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии телевизионии "Маҳфили зарифон" байни дастаҳои муассисаҳои таҳсилотӣ олии касбӣ Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ санаи 2.05.2017 бо Донишгоҳи славияи Россияи Тоҷикистон аз рӯи шартҳои зерини барнома: саломнома, суруди ҳаҷҷӣ, саҳначаи ҳаҷҷӣ, суолнома, тақлид баромад намуда, бо гирифтани 87 хол ба даври дуюм роҳҳат гирифтанд.

Дар қисмати фарҳангӣ қироати порчаҳои шеърӣ, саҳнача, суруди рақсӣ ва суруд дар васфи Ватан аз тарафи донишҷӯёни факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байнамилалӣ иҷро карда шуд.

## КОНФРОНС ОИД БА "ИДИ ҒАЛАБА"

Санаи 08.05.2017 дар "Толори фарҳангӣ"-и Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо ташабbusi факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байнамилалӣ ва шӯббаи тарбияи конфронси илмӣ-фарҳангӣ бахшида ба "Иди Ғалаба" баргузор гардид. Нахуст, бо сухани ифтитоҳӣ ва табрикотӣ ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор Абдулло Ҳабибулло баромад намуда, ҳизиринро ба ин рӯзи таърихӣ табрик гуфт. Сипас, доктори илмҳои таърих, профессор Абдуллоев Маҳмуд дар мавзӯи "Маорифчиёни Қӯлоб" дар солҳои Ҷонги Бузурги Ватанӣ" маърӯза намуд. Дар конфронс иштирокчиёни ҷонги дар Афғонистон низ иштиrok ва баромад намуданд.

Дар қисмати фарҳангӣ қироати порчаҳои шеърӣ, саҳнача, суруди рақсӣ ва суруд дар васфи Ватан аз тарафи донишҷӯёни факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байнамилалӣ иҷро карда шуд.

Дар охир бараи собиқадорони соҳаи маориф-омӯзгорони донишгоҳ қўмакпулӣ яқдағаина аз тарафи ректори донишгоҳ тақдим карда шуд.

(Идома аз саҳ. 1)

Ин санаи дар ҳақиқат таъриҳи на танҳо барои собиқадорони ҷанг ва қалонсолон, балки барои наслҳои имрӯза низ ғиромиву муқаддас мебошад, ҷони он рамзи ватандӯстиву фидокорӣ ва шуҷоату мардонагии падару бобоёни мо барои ҳифзи марзу буми Ватан ва истиқлолу озодӣ ба шумор меравад.

Мо имрӯз ва минбаъд низ бо ифтихору сарфарозӣ ибroz медорем, ки дар таъмини ғалабаи таъриҳӣ дар баробари фарзандони дигар



## СУХАНРОНИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ҒАЛАБА

ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳалқҳое, ки бар зидди истибдоди фашистӣ мубориза бурдаанд, ҷавонмардони бонангӯ номуси Тоҷикистон низ саҳми арзишманд гузаштаанд.

Аз аввалин лаҳзҳои оғози ҷанг мардуми Тоҷикистон ҳамаи заҳираву имкониятҳо ва фарзандони далеру шуҷои худро ба ҷабҳа сафарбар намуданд.

Беш аз 300 ҳазор нафар фиристодагони Тоҷикистон дар набардҳо шуҷоату мардонагӣ нишон дода, 92 ҳазор нафари онҳо ба хотири адо кардани карзи фарзандии ҳеш дар майдонҳои ҷанг ҳалок шуданд, ки номи неку корномаи онҳо дар саҳифаҳои таърихи ҳалқамон абадан сабт гардидааст.

Пос доштани хотираи неки фарзандони шуҷои Ватан, ки барои зиндагии осудаи наслҳо ҷонбозӣ кардаанд ва собиқадорони меҳнат, ки дар ақибгоҳ шабу рӯз заҳмат қашдаанд, вазифаи муқаддас ва қарзи вичдонии ҳар як фарди ҷомеа мебошад.

Ҳукумати мамлакат дар тӯли зиёда аз 25 соли соҳибистикполӣ нигоҳбину парастории иштирокчиёну собиқадорони ҷанг, расонидани кумакҳои молиявӣ ва дигар ғамҳориҳои иҷтимоиро вазифаи асосии худ ҳисобида, дар ин samt ҳамаи ҷораҳои зарурро амалий гардонид ва ин корро дар оянда низ идома мебахшад.

Зеро такроран таъқид менамоям, ки шуҷоату диловарии фарзандони баору номуси ҳалқамон дар давраҳои ҳассоси таъриҳӣ, аз ҷумла дар солҳои Ҷонги дуюми ҷаҳон намунаи олии ватандӯстӣ ва сабаки беҳтарини мардонагиву ватандорӣ барои наслҳои имрӯзу оянда мебошад.

Омӯзиши таҷрибаи зиндагӣ, ҳаёту фаъолияти собиқадорони ҷанг меҳнат ва маслиҳату машварati онҳо ба наслҳои имрӯзу фардои Ватани азизамон дар роҳи

ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ ва рушди давлати соҳибистикполамон дастури амал ба ҳисоб меравад.

Таҷлили ҳамасолаи Рӯзи ғалаба бар фашизм ҷаҳониёнро бори дигар водор месозад, ки доир ба таҳқими муносибатҳои дӯстона, ҳамғрироиву ҳамкорӣ ва тақвияти равобити ҳалқу давлатҳо ҳамчун шарти асосии ҳифзи сулҳу субот, бунёди рӯзгори орому осудаи мардуми сайёра ва омили муҳимтарини муборизаи муштарак бар зидди нерӯҳои бадҳоҳ саъю талоши намоянд.

Алалхусус, дар шароити

ноором ва бисёр мураккаби ҷаҳони имрӯза, ки ҳатарҳои нав дар он вусъати бесобиқа пайдо карда, мардуми сайёрапо ба нигарониву ташвиши ҷиддӣ рӯ ба рӯ кардаанд, тағрибу ташвиқи сулҳу субот, дӯстиву ҳамкорӣ ва матонату шуҷоати фарзандони Ватан дар ҷодай мубориза бар зидди ҳатарҳои муосир, аз қабили экстремизму терроризму, миллатгароиву нажодпарастӣ ва дигар зуҳуроти նангину ҳатарнок, инчунин, барои тарбияи эҳсоси ватандӯстиву озодиҳоҳии ҷавонон ва баланд бардоштани рӯхияни ватанҳоҳии хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи қишинаро мӯҳим мебошанд.

Бо истифода аз фурсат, ба роҳбарони соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат бори дигар хотирнишон месозам, ки бо дарназардошти шароити мураккабу печидаи ҷаҳони муосир ба тарбияи ватандӯстии ҳайати шаҳсӣ, риояи ҳатмии ойинномаҳои ҳарбӣ, таҳқими қонунияти тартибот, баланд бардоштани сатҳи қасбият, омодагии ҷангии ҷузъу томӯҳои низомӣ ва ҳуҷӯриву зиракии сиёсии ҳар як хизматчи ҳарбӣ, инчунин, мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии Ватани азизамон эътибори доимӣ ва аввалиндарача диҳанд.

Зеро вазъи сайёра имрӯз нисбат ба ҳар вақти дигар ниҳоят печидау мураккаб гардидааст ва бар зидди ҳатарҳои муосир танҳо тавассути иродai неки ҳалқҳои олам ва саъю талоши муштарак истодагарӣ кардан мумкин аст.

Инчунин, ҳоҳи ҳалли мушкилоте, ки ҳоло инсоният бинобар гармшавии иқлим ва ҳолатҳои фавқулодай вобаста ба он рӯ ба рӯ гардидааст, фақат ҳамкориву ҳамғрирои байни ҳалқу давлатҳои ғуногуни дунё мебошад.

Мо ифтихор дорем, ки Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистони озоду соҳибихтиёри мо имрӯз бо истифода аз сабаку

корнамоиҳои падару бобоёни ҳеш барои ҳимояи марзу буми мамлакат, ҳифзи дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ ва таъмини зиндагии орому осоиштаи мардуми қишинаро мӯҳим мебошад.

Маслиҳатҳои муғиду насиҳатҳои падарона, кору пайкор ва зиндагиву фаъолияти собиқадорони ҷанг меҳнат баъди гузашти 72 сол ҳам ба наслҳои ҷавон дар бунёди давлати демократии ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва пешрафта ҳамеша роҳнамои зиндагиву фаъолияти мебошанд.


Баланд бардоштан ва мустаҳкам намудани рӯхияни афсарону сарбозони Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳифзи ормонҳои абадзиндаи ватандӯстӣ, эҳтиром ба муқаддасоти Ватан ва ифтихори миллӣ омилҳои муҳимтарини таъмини суботу оромии давлат ва ҷомеа мебошанд.

Бо истифода аз фурсат, ба роҳбарони соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат бори дигар хотирнишон месозам, ки бо дарназардошти шароити мураккабу печидаи ҷаҳони муосир ба тарбияи ватандӯстии ҳайати шаҳсӣ, риояи ҳатмии ойинномаҳои ҳарбӣ, таҳқими қонунияти тартибот, баланд бардоштани сатҳи қасбият, омодагии ҷангии ҷузъу томӯҳои низомӣ ва ҳуҷӯриву зиракии сиёсии ҳар як хизматчи ҳарбӣ, инчунин, мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии Ватани азизамон эътибори доимӣ ва аввалиндарача диҳанд.

Дар охир бори дигар ҳамаи собиқадорони ҷанг меҳнат, ҳалқи азизи Тоҷикистон ва ҳамаи шумо мөҳмонау ҳозирини арҷондро ба муносабати Рӯзи ғалаба самимона табрик гуфта, ба ҳар ҳонадони қишинаро мӯҳим мебошад.

Ҷаҳши пирӯзии бузург муборак, ҳамвatanonи азiz!

## ШЕЪРИ РӮЗ



Бозор СОБИР

## АЙНӢ

Умири Айнӣ аз барои ҳалқ сарфи хома шуд,  
Ҳалқи моро дафтари Айнӣ шаҳходатнома шуд.  
Сарзамини мо худ аз осори ў сар мешавад,  
Ин замин бо ў ба дунёе баробар мешавад.  
То ба Айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд,  
То ба ў дар зиндагӣ пайроҳаи ноёб буд.  
Мисли он рӯзе, ки онро метавон дар ёд дошт,  
Дар лаби Вахшиу Зарафшон мардуме бе об буд.  
Ин ҳақиқат мекунад ҷашми моро ҳар бор тар:  
Кас набуд дар Панҷрӯд аз Рӯдакӣ гүмномтар.  
Дар Бухоро боҳабар буд мардум аз дунё агар,  
Аз Алӣ буд боҳабар, аз Бӯалӣ буд беҳабар.  
Гарчи табъи Рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард,  
Оғарин бар табъи Айнӣ - Рӯдакӣ эҷод кард.  
Гар ба дунё рафт Сино чун табиби иллате,  
Кард ўро ҳиммати Айнӣ табиби миллате.  
Тоҷиконро аз замин чун донаҳо дарёфт ў,  
Чун китоби кӯҳна аз вайронҳо дарёфт ў.  
Тоҷиконро гар на, ҳар як тоҷике осори ўст,  
Хотири бедори мардум хотири бедори ўст.

## ҲОШИМ ГАДОЕВ - "АРБОБИ ҲУНАРИ ТОҶИКИСТОН"

Таърихи 10.05.2017 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунарпеша ва коргардони Муассисаи давлатии Театри давлатии академии драмавии ба номи Абӯлқосим Лоҳӯти Ҳошим Гадоев унвони фахрӣ "Арбоби ҳунари Тоҷикистон"-ро тақдим намуданд.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, ки дар рушду нумуи санъати тоҷик, оғаридани асарҳои баландмазмун дар саҳнаҳои театр ва кино маҳбуби натанҳо мардуми тоҷик, балки дар арсаи байналмилали ҳамчун ҳунарманди камназизу нотакрор муаррифӣ гардидааст.



## ВОҲРИИ КОРМАНДОНИ ВКД БО ДОНИШҖӮЕН

Санаи 5.05.2017 дар Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ воҳрии кормандони Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо донишҷӯен дар мавзӯи "Омилҳо ва сабабҳои пешгирии шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои характеристи экстремистӣ ва террористидошта" баргузор гардида. Мөҳмонау ҳозирини арҷондро ба муносабати Рӯзи ғалаба самимона табрик гуфта, ба ҳар ҳонадони қишинаро мӯҳим мебошад.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, ки дар рушду нумуи санъати тоҷик, оғаридани асарҳои баландмазмун дар саҳнаҳои театр ва кино маҳбуби натанҳо мардуми тоҷик, балки дар арсаи байналмилали ҳамчун ҳунарманди камназизу нотакрор муаррифӣ гардидааст.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, ки дар рушду нумуи санъати тоҷик, оғаридани асарҳои баландмазмун дар саҳнаҳои театр ва кино маҳбуби натанҳо мардуми тоҷик, балки дар арсаи байналмилали ҳамчун ҳунарманди камназизу нотакрор муаррифӣ гардидааст.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, ки дар рушду нумуи санъати тоҷик, оғаридани асарҳои баландмазмун дар саҳнаҳои театр ва kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдумi toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдуми toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдуми toҷik, balki dar arsaи bainalmilali ҳamchun ҳunaрmandi kamnазizу notakrор muarrifӣ gardiдаast.

Ҳошим Гадоев зиёда аз 50 сол аст, kи дар rушdu nумuи sanъati toҷik, oғaridani asarҳoи balandmazmун dар sahnahоi teatr va kino maҳbubi natanҳo marдум





Пирали НАЗАРОВ,  
номзоди илмҳои сиёсӣ, доғсенти,  
мудири кафедраи иқтисоди  
корхонаҳо ва соҳибкорӣ

Аслан пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ дар Чумхурии Тоҷикистон ҳамчун падидан нави демократӣ хуш арзёбӣ мегардад. Новобаста аз он, ки дар ибтидои пайдоиши ташаккулӣ қисме аз ин гуна ҳизбҳо ва ҳаракатҳо ба ҳаёти сиёсии чомеа таъсирни ногувори худро расонида буданд ва дар қишвар буҳрони сиёсиро афзун намуда, барои сар заданини ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 мусоидат намудаанд. Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) аз ҷумлаи ҳамин ҳизбҳои сиёсии наවтасъиси қишишар ба шумор мерафт, ки мутобики фаъолияти ҳуд дар раванди бедодӣ ва оғози фочиаи даҳшатбори ҷанги шаҳрвандӣ даст дошт ва ҳамчун дастгоҳи сиёсии идеологӣ ба ҳама ҳаракатҳои зиддиқонститутионӣ давлат дар ибтидои дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ ба муҳолифини ҳарбӣ- сиёсӣ роҳбарӣ мекард. Минбаъд баъди ба даст овардани Истиқори сулҳ ва ризоити миллӣ дар заминай эҳдои сулҳ ва гузашти воқеъбинонаи давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистон дар нисбати арҷугузории арзишҳои динӣ ва сиёсии шаҳрвандони қишишар мавқеъ ва нуғузи ҷамъияти-сиёсӣ пайдо намуда, дар доираи падидан ҳурӯчи "исломи сиёсӣ", бо така аз неъматҳои давлатии қишишар дар самти эҳтиром ва арзишмандии дини ислом дар чомеа ва баҳри таъмини субот, вахдати миллӣ ва ояндан дурахшони қишишар амал намуда, нуғузи ҳизбии ҳудро ва сеъ менамуд. Новобаста аз ин дар тамоми марҳалаи таърихики фаъолияти ҳуд аз гузашта то ба имрӯз роҳбарон ва қисме аз аъзоённи он зери сиёсати пардапушони ҳизбӣ ҳуд дар заминай дастгари молиявии ҳоҷагони ҳорҷӣ ва ҳангомаҷӯёни дастраси пайравони исломии қаҷрав (радикали) - бунёдгароён (аз давлатҳои исломӣ) ва ҳомиёни шиагарӣ ҳуд аз қишишар Эрон қӯшишҳои зиёди зидди сиёсати давлат ва ҳуқуматро роҳбарӣ ва анҷом медонанд. Ин ҳолатро дар воқеаҳои ҳуనини давраи ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992 - 1997, давраи кори Комиссияи оштӣ миллӣ солҳои 1997 - 2000 ва дар давраи нест намудани дастаҳои боқимондай зиддиҳукуматии муҳолифини тоҷик баъди эҳсос намудан мумкин буд. Дар марҳалаи нав бешад, қӯшишҳои авомғиребонаи ҳудро дар мавриди дастgiri ҳаракатҳои исломии давлатҳои Араб, тарғиби шиагарӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳаракатҳои ифродӣ, тарғиби фарҳанҷҳои бегона дар симои "фарҳанҷи исломӣ", таҳқири давлат ва ҳуқумат, поймол намудани ҳуқуқи зан, амалҳои бадаҳлоқию манғурии қисме аз аъзоён ва ниҳоят қушишҳои дастgiri ва баамалбарории ҳаракатҳои экстремистӣ-террористии зиддиҳукуматӣ дар дохили қишишар ба анҷом мерасонанд. Бо назардоши ин, амали дар моҳи сентябриси соли 2015 аз ҷониби давлат боз доштани фаъолияти Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) амри воқеъи ва сарвақӣ буда, барои таъмини суботи қишишар ва инишофи минбаъдаи Чумхурии Тоҷикистон дар шароити давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд мусоидат хоҳад намуд.

Ҳар як шаҳрванди ватандӯсти тоҷик, ки аз таҷрибаи таърихики қишишар воқиғӣ аст, барои ў сулҳ ва осоими давлат аз ҳама неъмати бузург ба ҳисоб меравад. Бодарки амиқи ин рисолат ва пайғирий аз таҷрибаи неки таъмини вахдати саросарии Тоҷикистон дар заминай роҳбарии ҳирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон ва сипоси хизматҳои шоистаи он

# ҲНИТ: ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШ, АМАЛҲОИ СИЁСӢ-РЕАКСИОНӢ

насле, ки дар ин роҳ ҷоннисорӣ намудаанд, насли мусоири Тоҷикистон чунин тадбири қабулнамудаи давлатро дар мавриди боздоштани фаъолияти ҲНИТ-ро ҳамониба тарафдорӣ ҳоҳанд намуд.

Ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) аз ҷумлаи наҳустин ҳизбҳои сиёсии қишишар ба шумор рафта, 27-уми октябриси соли 1990 дар Анҷумани мусассон дар ноҳияи Ленин (ҳоло н. Рӯдакӣ) ташкил шуда буд. Раиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабири (Кабиров Муҳиддин Тиллоевич) буданд, ки дар айни замон аз Тоҷикистон фирор намудааст ва дар кофтуки байналмилалӣ қарор дорад.

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) дар давраи фаъолияти ҳуд мутобики барномааш ба ҳайси созмони сиёсӣ ва дар асоси ақидаи исломӣ бунёд гардида, тиқбии Конститутионияи Чумхурии Тоҷикистон, Қонуни Чумхурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ амал мекард. Агарчи мақсади асосии ҳизб ба "ҳифзи яғнагӣ ва якпорчагии Тоҷикистон" ва вазифаи аввалини он "ба дасттарири сиёсати иқтисолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инишофи ҷомеа" равона гардида буд, новобаста аз нишондодҳои барномавии ҳуд дар тамоми давраи фаъолиятиаш ҲНИТ барои иҷрои мақсад ва вазифаҳои ҳуд кореро ба анҷом нарасондааст. Баъдак, барои суботи саросарӣ, пойдории ҳуқумати конститутионӣ дар давраи аввали соҳибистиколии қишишар ва амалишавии наҳҷаҳои инишофи давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистон дар марҳалаи нави таъриҳӣ ҳонеаҳои зиёдэ эҳҷад намудааст.

Ҳатар аз ҳама ҳавғонк барои раванди сиёсии ҳамон вақт фаъолияти як қатор ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии наවтасъиси аз ҷумла Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) буд. Фаъолияти қисме аз ин ҳизбҳо ва ҳаракатҳо, ки зери таасуб ва сарпастии ҲНИТ қарор доштанд, пурра хислати маҳалгарӣ дошт ва бо амалҳои риёкорони ҳешмардуми дар иттиҳод будаи қишишарро дар мӯқобили яқдигар гӯзаштанд. Ин ҳизбҳо ва ҳаракатҳо мақсадҳои аслии ҳудро пинҳон дошта, шиорҳои "озодӣ", "арзишҳои динӣ", "бозсозӣ", "демократикунионӣ" ва "адолат"-ро дастgiri номуда, дар байнҳо як қисми аҳолӣ ҷонибдорони ҳудро пайдо намуданд ва бо дастgiri қувваҳои манfiatҷӯй берунӣ ба мӯқобили соҳти конститутионӣ ҳудро ҳаракатҳои ҳавғонки ҳудро манҳад низои сиёсиро дар Тоҷикистон баррои намуданд, ки ин дар оқибат яке аз сабабҳои асосии сар задани ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар қишишар гардид.

Муқовимати байни Ҳуқумати Тоҷикистон ва Иттиҳоди муҳолифини тоҷик (ИМТ), ки сарварии сиёсии онро ҲНИТ ба уҳда дошт, воқеан ҳам барои ҳалқи тоҷик "як навъ фочиаи миллӣ" гардид. Дар ҷониби ин ҷонибӣ зиёда аз 50 ҳазор ҳоҳарро тарқ намуд, зиёда аз 55 ҳазор қудакон ҷатимон монданд ва 100 ҳазор нафар одамон ҳалок гардидаанд. Шумораи гурезагон ба 1,5 миллион нафар мерасид ва аксарияти онҳо русзабонон буданд, ки дигар ба Тоҷикистон барнагаштанд.

Ҳамин тарик, дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ алланга гирифт, ки ба давлат ва ҳалқи мозарарҳо зиёди сиёсӣ, иқтисолӣ ва ҷамъиятии фарҳанҷӣ расонид. Соҳтори давлатӣ фарҷа ғарҷа, зулму бедодӣ ва ҷонуншиканиҳо қишишарро фаро гирифт. Маблаги пулӣ ҳисбороти ин ҷонибӣ 10 миллиард долларӣ ИМА-ро ташкил мегардад.

Дар ибтидои ҷанги шаҳрвандӣ қувваҳои муҳолифин дар симои ҳизбҳо ва ҳаракатҳои муҳолифин муттаҳид гардида, ба тарғиботи

зидди ҳуқумат ва соҳти конститутионӣ барҳоанд, ки дар натиҷа саросариро дар қишишар ҳалалдор намуда, ба инкишофи давлати монеаҳои нав эҷод ҳуқуматанд. Иҷлосияи таърихи XVI-уми Шурӯи Олии Чумхурии Тоҷикистон дар моҳи ноҳбриси соли 1992, ки дар заминai қарорҳои он давлати конститутионӣ аз наҳ барқарор гардида, имконии фароҳам овард, ки соҳтор ва мақомотҳои давлати аз нағӣ таъсис дода шавад. Дар ин Иҷлосия Раиси Ҳурӯи Олии Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон интиҳои гардида, ки ба ҳайси сарвари давлати ҷавони тоҷикон дар дили мардум оташи умед ва ояндан дурахшонро шуҷлавар намуд, роҳи ҳаҷӣ аз оташи ҷанги шаҳрвандиро дар заминai қарорҳои нақшабандӣ ҳуқумат, давлат ва миллати моро аз ҳатарни шиқшат ва порашавӣ наҷот бахшид.

Яке аз қарорҳои Иҷлосияи XVI-уми Шурӯи Олии Чумхурии Тоҷикистон фармон "Дар бораи ҳалъи яроқи оташвишон ва техники ҳарбӣ, ки гайриқонунӣ дар дasti шаҳрвандон нигоҳ дошта мешавад" иборат буд. Қарори мазкур дар он марҳала кори бузургеро ба анҷом расонид. Ҳамзамон дар ин Иҷлосия расман изҳор гардида, ки шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар ҳеч мавриди аз рӯйи ақидаҳои сиёсӣ ва динии ҳуд таъқиб карда намешаванд. Ин то андозае муносибати Ҳуқумати қишишарро бо ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ беҳтар намуд.

Президенти қишишар Эмомали Раҳмон дар он рӯзҳои наҳустини роҳбарии ҳуд ба хотира ҷамъиятии ҳизбҳои сиёсӣ аз ҳама ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳама ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ дар ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ дар Ҳуқумати Тоҷикистон ва Мавҷуди Олии Чумхурии Тоҷикистон бо истифода аз арзишмандии падаҳои демократӣ, ки дар заминai сиёсати давлати ҷавони монеаҳои мавҷуди ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ буда, барои мегирифт, ба ҳайси ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ Ҳуқумати қишишарро шиқшат ва порашавӣ наҷот бахшид.

Ин нуктаи муҳимро дар мавриди фаъолияти солҳои оҳири ҲНИТ бояд ёдовар шуд, ки дар арафаи ҳама мъракаҳои сиёсии интиҳоҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва Мавҷуди Олии Чумхурии Тоҷикистон бо истифода аз тарғиботи идеологии ҳуд дар заминai дастрасии имконии тавсиявии мъракаҳои сиёсии қишишар, роҳи буҳтони кори идораи давлатро пеш гирифт, қушишҳои аз ҳама ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ дар Ҳуқумати Тоҷикистон дар ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ-террористӣ дар Ҳуқумати Тоҷикистон бо истифода аз арзишмандии падаҳои демократӣ, ки дар заминai Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд. Ҳодидаги гирифтани ин комёбии ҳаҷටи иҷтимоӣ-иқтисолӣ Ҳуқумати Тоҷикистон дар Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд, ин дар мачмӯъ як навъ аз амали ҷонуншикани ҳиёнат дар нисбати давлат ва Ватан иборат аст. Дар бораи Ватан ва қишишар, ки дар он ҳомиёни ин ҳизб зода шудаанд ва аз назари онҳо "аҳолии ин қишишар дар шароити беҳтар ҳуқуқи зиндагӣ карданро дорост" ҷонунҳо шуморанд, ки имрӯз яке аз қишишарҳо қашоқ ва қафомонда дар минақа махсус мешавад" ва ҳадафи асосии ҲНИТ-ро "бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд, мутамаддин, иҷтимоӣ ва демократӣ, ки дар он таъсисати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд".

Ҳодидаги гирифтани ин комёбии ҳаҷටи иҷтимоӣ-иқтисолӣ Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд, ин дар мачмӯъ як навъ аз амали ҷонуншикани ҳиёнат дар нисбати давлат ва Ватан иборат аст. Дар бораи Ватан ва қишишар, ки дар он ҳомиёни ин ҳизб зода шудаанд ва аз назари онҳо "аҳолии ин қишишар дар шароити беҳтар ҳуқуқи зиндагӣ карданро дорост" ҷонунҳо шуморанд, ки имрӯз яке аз қишишарҳо қашоқ ва қафомонда дар минақа махсус мешавад" ва ҳадафи асосии ҲНИТ-ро "бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд, мутамаддин, иҷтимоӣ ва демократӣ, ки дар он таъсисати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд".

Ҳодидаги гирифтани ин комёбии ҳаҷටи иҷтимоӣ-иқтисолӣ Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд, ин дар мачмӯъ як навъ аз амали ҷонуншикани ҳиёнат дар нисбати давлат ва Ватан иборат аст. Дар бораи Ватан ва қишишар, ки дар он ҳомиёни ин ҳизб зода шудаанд ва аз назари онҳо "аҳолии ин қишишар дар шароити беҳтар ҳуқуқи зиндагӣ карданро дорост" ҷонунҳо шуморанд, ки имрӯз яке аз қишишарҳо қашоқ ва қафомонда дар минақа махсус мешавад" ва ҳадафи асосии ҲНИТ-ро "бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд, мутамаддин, иҷтимоӣ ва демократӣ, ки дар он таъсисати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд".

Ҳодидаги гирифтани ин комёбии ҳаҷටи иҷтимоӣ-иқтисолӣ Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд, ин дар мачмӯъ як навъ аз амали ҷонуншикани ҳиёнат дар нисбати давлат ва Ватан иборат аст. Дар бораи Ватан ва қишишар, ки дар он ҳомиёни ин ҳизб зода шудаанд ва аз назари онҳо "аҳолии ин қишишар дар шароити беҳтар ҳуқуқи зиндагӣ карданро дорост" ҷонунҳо шуморанд, ки имрӯз яке аз қишишарҳо қашоқ ва қафомонда дар минақа махсус мешавад" ва ҳадафи асосии ҲНИТ-ро "бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд, мутамаддин, иҷтимоӣ ва демократӣ, ки дар он таъсисати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлатро бояд ҷонибдорӣ намояд".



малӣ Раҳмон 27-уми июня соли 1997 дар шаҳри Москва Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва

мотоҳи қудратии қишишар гардида, даст доштани ҲНИТ ба ҳамагон бори дигар ҷоҳраи ниҳонӣ ва кирдкори риёкорони онҳоро дар доҳил ва ҳориҷи қишишар нишон дод.

Маълум гардида, ки ин ҳизб дар воқеъдори хислати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлати ҷавони монеаҳои мавҷудони Ҳуқумати Тоҷикистон бо истифода аз тарғиботи идеологии ҳуд дар заминai дастрасии имконии Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлати Ҳуқумати Тоҷикистон таъсисати давлати Ҳуқумати Тоҷикистон т





14-уми майи соли 1992 бо ташбуси яке аз рӯзноманигорони муваффақ ва ҷасур дар минтақаи Кӯлоб Сафаралӣ Бозорзода Телевизиони Кӯлоб таъсис ёфт. Нақши он дар барқарор нағудани Ҳукумати Конститутионӣ, якпорчагии Тоҷикистон, важдати миллӣ, сулҳу субот ва баргардонидани фирориёни иҷборӣ аз хориҷи кишвар бузург аст.

Телевизиони Кӯлоб дар соли 2002 бо дастигири Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рахмон ба узвияти Қумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон шомил гардонид шуд. Иқдоми мазкур босиҳ шуд, ки кормандони Телевизиони Кӯлоб барои фатҳи кӯлаҳои нав ба муваффақиятҳои назаррас қадамҳои устувор гузоранд. Телевизион дар тӯли 25 соли фаъолияти худ ба пешрафту дастварҳо ноил гардидааст.

Бо максади фаъолияти босамар ва вусъат ёфтани фазои иттилоотӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо дастигири ва маблагузории Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон дар арафаи истиқболи ҷашни 2700 - солагии Кӯлоб бинои Телевизиони Кӯлоб бо тарҳи замонавӣ соҳта шуд.

Ҳамчунин, бо дастигири Раиси сабқи Қумитаи телевизион

ва радиои назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон Асадуллои Раҳмон Телевизиони Кӯлоб бо таҷхизотҳои мусир, аз он ҷумла, таҷхизоти мавҷпаҳшӯнандай иқтидораш пуркуват ва нақиљет таъмин гардид.

Теъдоди кормандони телевизион замони таъсисёбӣ ба 8 нафар, соли 2002 ба 30 нафар мерасид ва имрӯз шумораи онҳо ба 71 нафар баробар аст.

Соли 2017 аз тарафи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон "Соли ҷавонон" эълон гардид, ки ин ба роҳбарияти телевизион рӯҳу илҳоми тоза бахшид. Аз ин чост, ки 70%-и кормандони телевизионро ҷавонони боистеъдоду бомаҳорат ташкил мекунанд. Аз ҷумла, сармуҳаррири он журналисти ҷавон Беҳрӯзи Одина Сафарзода мебошад, ки бо фикру андешаи тоза дар барномаҳои телевизион тағироти кулӣ ба вуҷуд овардааст. Инчунин, дигар журналистони ҷавон бо барномаҳои таҳлилии фароғатӣ кору фаъолияти хуб доранд.

Маҳдуди шабонарӯзии пахши барномаҳои телевизион аз аввали соли 2014 тавассути таҷхизоти рақами дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб ба 18,5 соат мерасад.

Тариқи телевизион барномаҳои ғуногуни иттилоотӣ,

Тавре ки ҳамагон дар ёддорем, аз рӯзҳои аввали соҳибикирӣ гаштани ҷумхуриамон гурӯҳҳои алоҳидай сустиродан кишварамон таҳти таъсири андешаҳои тундгароёнаи доираву нерӯҳои бадҳоҳи дохиливу хориҷӣ қарор гирифта, кишварро ба гирдobi низоъҳои дохилӣ ва баъдан ба қашмакашиҳои мусаллаҳона қашиданд. Аз таърихи инсоният мө медонем, ки дар марҳалаҳои ғуногуни зиндагӣ бинобар сабабҳо ва омилҳои аёнӣ ва зеҳнӣ үнсурҳои таъминкунандай ваҳдат ҳалалдор шуда, боиси парокандагӣ ва ҳатто нобудшавии қавмҳо, миллатҳо ва давлатҳо шудаанд.

Ба миллати тоҷик борҳо ҳатари парокандагию нобудӣ таҳдид карда, давлатҳои эҷод кардааш рӯ ба завол шуда, вале дар тӯли бештар аз ҳазор сол ҳудро аз маҳвшавӣ наҷот дода, то ба истиколияти миллию давлатӣ расид.

Ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозандай тамоми мардуми Тоҷикистон шароит фароҳам овард, ки бо исти-

фодай арзишҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шуда дар ҷумхуриамон таҳқурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шавад ва барои андаке бошад ҳам, беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум, ободӣ ва ояндаи давлати соҳибикирӣ мусаллаҳона заминай мусоид ҳамаӣ гардад.

Ба шарофати ба имзо расидани ин Созишиномаи тақдирсоз мө тавонистем, ки ба муноқишаҳои дохилӣ ва мӯқовимати мусаллаҳона хотима бахшида, ба марҳалаи наини Тоҷикистон гузарем.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон зимни яке аз суханрониҳои худ гуфта буданд, ки: "Ҳар як фарди ҷомеа бояд дарк намояд, ки истиколияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ сутунҳои заррине мебошанд, ки давлат ва миллати моро пойдору устувор нигоҳ медоранд ва вазифаи муқаддаси ҳамаи мө аз он иборат аст, ки бо заҳмати созандай ин поъҳои давлатдории миллиамонро боз ҳам таҳқим бахшем. Дар марҳалаи наини имрӯза мө бояд беш

## ТЕЛЕВИЗИОНИ КӮЛОБ 25-СОЛА ШУД!

Ҳақназар Ғоиб, сармуҳаррири рӯзномаи "Навиди Кӯлоб", барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шоирӣ ҳалқии Тоҷикистон.

Телевизиони Кӯлоб фарзанди замони наву талошҳои нав аст. Ман дар рушду камол ва пешрафти Телевизиони Кӯлоб талошҳои содикона ва ҷонғидӯни сарвари он Сафаралӣ Бозорзодаро мебинам, ки шахси ҷонҳо, дурандеш, мулоҳизакор ва рӯзноманигори пухтакор аст. Ӯ тавонист, ки дар як ҷои холигӣ ба бунёди телевизион муваффақ шавад, садои онро ба садои дили мө мос қунад. Ӯ тавонист дар рӯзҳои саҳмтарин дар атрофи телевизион рӯзноманигоронро муттакҳид созад, ба садои рӯзноманигорон мардумро дар атрофи ҳокимиюти конститутионӣ ҷамъ оварад, сафи нави қаламашони тоҷикро афзояд. Қаламашоне, ки чун Сайҳомид Одинаев, Абдураҳим Исмоилов, Умархон Камолов, Мавҷуда Раҳимова, Шароғнат Сафарова, Азизурат Ашӯрова, Ҳолмурод Ниёзов, Таҳмина Абронова ва Суҳробшоҳи Фарруҳшоҳ дар Телевизиони Кӯлоб аз мактаби қаламқашӣ гузаштанд ва имрӯз барои мардум шаҳсиятҳои шинохта ва қадрдану қадршиносанд.

Сафармуҳаммад Аюбӣ, Шоирӣ ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон (рӯҳашон шод бод).

Дар ин марҳилаи (соли 1992) нағину сâнгин Сафаралӣ Бозорзода таъонист Телевизиони маҳаллии Кӯлобро ба ҷунин як кувваи тавонии шикастнолазири идеологӣ табдил дихад.

Телевизиони Кӯлоб аҳбори қавӣ дошт. Зимнан, Телевизиони маҳаллии Кӯлоб бо сарварии Сафаралӣ Бозорзода дар галабаи ҳукумати қонунӣ, паҳн намудани идеяҳои сулҳу дӯстӣ, якпорчагии Тоҷикистон, важдати мардуми ҷумҳурӣ саҳми аввалиндарача гузошт, ки миёни ҳайати эҷодӣ роҳбару роҳамо ва ҳидоятгар Сафаралӣ Бозорзода буд. Ӯ намегузошт, ки дар эфир дагалкориу дагалгуфротӣ содир шавад.

Абдулҳоҳ Қаландар, шоир, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии "Нишони сӯҳан".

Дар ҳамон рӯзҳо ҳассосу ҳунин дар тан либоси низомӣ, дар даст камераи наворбардорӣ, дар забон қаломи сулҳу оштӣ ва важдати миллӣ Сафаралӣ Бозорзода, ки ҳамагӣ 32-сола буд, кӯшиши ба ҳарҷ мебодӣ, то ҳарҷи зудтар яқдигарфайҳӣ шаваду сулҳи пойдор галаба қунад. Ҷо ҳамин ният 14-уми майи соли 1992 Телевизиони Кӯлобро созмон дод, ки дар ибтидо иқтидори техникии ноҷиҷе дошт.

Дураҳши истиқбол, Пайки истиқбол, Ганҷина, Тандурустӣ, Ҳамсоль, Варзиш, Мehrпайванӣ, Дураҳши ситораҳо, Ёде аз бузургон, Шамъи хотира, Ҷавонон ва ҷомеа, Танзим талаби замон, Тарбия талаби замон, Илҳоми шоир, Дар сӯҳбати адиб, Бахтномаи миллат, Сабаки маънавӣ, Ҳунарманд, Маърифат, Шабобҳанг, Сайри таъриҳ, Таъриҳ

гувоҳ аст, Ҳидоят, Забон пояи миллат, Бағдорӣ, Истеъдод, Зеркала исторӣ, Ҷомеа ва иқтисол, Ҳадди дил, Шоҳномаҳонӣ, Нигориши матбуот, Андешаҳо, Вақт, Сарбози ватан, Самари умр, Маданияти шаҳрдорӣ, Маърифати комил, Ватандорӣ, Таронаҳо, Пульс Қулябского региона, Ҳомиёни Ватан, Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ, Наворҳои гӯё, Ҳамадон, Пирони кӯҳистони Ҳатлон, Об манбаи ҳаёт, Чароғаки раҳнамо, Маъюбӣ мариҷӣ нест, Маориф, Омӯзгор, Некӣ ва нақӯорӣ, Шаҳрсозӣ, Муқаддасоти миллӣ ва шоу барномаҳои Муошират, Афкор, Мунозира, Ҷо бояд кард? ва Таҳлил.

Фаъолияти ҳаррӯзai Телевизиони Кӯлоб аз рӯи нақшай ҷадвали пахши барномаҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, амали гардидани самтҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий, иҷрои талаботҳои Қонуну Қарорҳои амалкунанда ва Қарорҳои Мушовараи Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, дар тарғиби сиёсати имрӯзai давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва тарбияи маънавии аҳолӣ дар вилояти Ҳатлон нақши босазо дорад.

Ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" кормандони Телевизиони Кӯлоб, махсусан директории он Сафаралӣ Бозорзодаро ба 25-солагии таъсисёбии Телевизиони Кӯлоб табрику таҳният гуфта, дар кору фаъолияти эҷодияшон муваффақиятҳои назаррасро таъмнан доранд. Бигузор Телевизиони Кӯлоб ҳамеша муваффақ бимонад!

"Анвори Ҷониш"

## ВАҲДАТ - ОМИЛИ МУТТАҲИДСОЗАНДАИ МАРДУМ



аз ҳарвақта бо дасту дили поку нияти нек ва бо рӯҳияи баланди созандагӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон фаъолият намоем ва заҳмат қашем". Мутманим, ки ин суханони арзишманди Пешвои миллат сармашқи кору пайкори ҳамарӯзai мө аз он иборат аст, ки бо заҳмати созандай ин поъҳои давлатдории миллиамонро боз ҳам таҳқим бахшем. Дар марҳалаи наини имрӯза мө бояд беш

да будану озод нафас гирифтани ва умед бастан ба фардои ҳаёт баъд аз имзои Созишиномаи умумии истиқорори сулҳ ва ризоияти миллӣ оғоз гардид. Бояд ҳар як фарди Тоҷикистон амиқан дарк намояд, ки Ваҳдати миллӣ баъди мардуми қишвари мө неъмати бебаҳо, раванди беbezgashт ва бениҳоят азизу



Фарруҳ САНГИМАДОВ,  
ассистенти кафедраи  
методикаи таълими  
забони хориҷӣ



**Саид Нуриддин Саид Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 ноябрин соли 1956 дар ноҳияи Дангара таваллуд шудааст. Маълумоташ олий буда, соли 1983 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонро бо ихтисоси омӯзгор ҳатм кардааст. Доктори илмҳои фалсафа, профессор мебошад.**

Фаъолияти меҳнатиашро соли 1983 ҳамчун асистенти кафедраи педагогика ва психологияи филиали Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе дар шаҳри Кӯргонтеппа оғоз намуда, баъдан дар вазифаҳои асистенти кафедраи фанҳои ҷамъиятиносии Донишгоҳи давлатии Кӯргонтеппа, аспиранти кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, муаллими кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии Кӯргонтеппа, дотсенти кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, сардори Раёсати таҳсилоти миёна, олии касбӣ ва баъди муассисаи олии касбии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардори Раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъдидипломии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст.

Аз моҳи январ то ноябрин соли 2008 дар вазифаи ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ва сипас то соли 2012 дар мансаби ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Аз январи соли 2012 то ба имрӯз Вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Бо ордени "Шараф" дараҷаи I сарфароз гардидааст.

Оиладор, соҳиби 5 фарзанд мебошад.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 ноября соли 2013 Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида.

**Бо шарофати истиқполи-ят ҷавонони тоҷик тариқи квота дар хориҷи мамлакат таҳсилӣ илм доранд. Лутфан бигӯед, ки айни ҳол аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷу-қадар донишҷӯён дар хориҷа таҳсил мекунанд?**

- Аз рӯйи омори мавҷуда, айни ҳол дар хориҷи мамлакат 30 000 донишҷӯёни тоҷик таҳсил менамоянд. Танҳо дар Русия, ки ман ҷанди Ҷӯзӣ пеш бо сафари корӣ аз он ҷо баргаштам, 21 600 нафар донишҷӯёни мо ба таҳсил фароғирифта шудаанд. Соли гузашта мое 4876 нафар донишҷӯро ба хориҷи мамлакат фиристо-дем ва қарор аст, ки имсол низ ҳамин миқдор донишҷӯёро фиристионам. Аллакай аз ҷониби донишгоҳҳои Федератсияи Русия озмун баргузор шуд, ки дар даври аввали он 5 000 нафар ширкат варзишанд, ки 600 нафарашон қабул шуданд. Ҳушбахтона, имсол аз ҷониби маблағҳои федеративии Русия ба-рои тоҷикон 200 ҷойи дигар зиёд ҷудо шудааст, ҳамчунин Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой 7 ҷои иловавӣ ба мо додааст. Гузашта аз ин Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷандин донишгоҳҳои Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ҳиндустон, Малайзия, Полша, Кипр, Туркия, Эрон, Беларусия ва даҳҳо давлатҳои дигар қарор-додҳои дучониба дорад, ки ти-бӯи онҳо донишҷӯёни тоҷикро ба воситаи Стипендиюи президен-тии "Дурахшандагон" ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар менист. Илова бар ин, ҷандин вазоратҳову корхонаҳои дигар квота доранд. Ҳоҳишман-дон метавонанд дар озмунҳо, ки роҳандозӣ шуда, тариқи ВАО

расман эълон мешавад, ширкат карда, тариқи Маркази миллии тестӣ имтиҳон супорида, ба до-нишгоҳҳои хориҷӣ доҳил шаванд. Имсол мо имтиҳонҳои до-нишгоҳҳои берунаро ҳам тариқи Маркази миллии тестӣ роҳандозӣ кардем, то ҳаннотон онро ба бозори пулшӯйӣ табдил наҳишанд. ([www.tajikistantimes.tj](http://www.tajikistantimes.tj))

**Устод, баъди ба системаи кредитӣ гузаштан дар соҳаи маориф қисме аз омӯзгорон бар ин назаранд, ки тест донишҷӯ ва ё хонандаро бесавод мекунад. Назари Шумо оид ба ин мавзӯй чист?**

Ман ба ин фикр розӣ нестам. Тест ба инсон тафаккури мантиқӣ медиҳад, мустақилияти ва қобилияти мустакилона қарор қабул карданро медиҳад. Тест мани манро аз мани дигарон ҷудо мекунад. Нозукии тестро дарк кардан даркор. Бузургии тест дар он аст, ки ба ҳонанда озодии фикр карданро мусоидат мекунад. Вақте мегӯянд, ки тест даркор нест, ман инро ҳеч гоҳ қабул карда наметавонам. Ман реформатор ҳастам, тест чист мефаҳмам. Барои ҳамин, барои он ки ҳонанда методикии ҳалли масъалаҳоро аз худ кунад, дар тест мисолу масъала бояд монем, аммо тестро ҳатман нигоҳ доштатан даркор. Ҳатто ҷавобу мисолу масъалаҳои ҳал-мекардaro дар сафи тестӣ гузаштан мумкин аст. Бинобар ин, ман қабул дорам, ки вариантҳои тест хаттӣ ва шифой шаванд. Тестро бовар накардани донишмандону профессорон кори хуб нест. Барои ҳамин, ба тест бовар кардан дакор.

**Устод, Шумо дар қатори дигар олимон барои таъёр карда-ни қадрҳои унвони илмидошта**



## НУРИДДИН САИД: АНДЕШАИ РИСОЛАИ ИЛМИРО "ЯК БАЛО" КАРДАН ЗИЁД АСТ...

**саҳми арзанда доред. Мегуфтед, ки чанд номзади илм тайёр кардаеф?**

- 8 нафар номзади илм тайёр кардаам, ки аз инҳо 2 нафара шон рисолаи докторӣ ҳимоя намуданд. Медонам, ки аспирант кист. Ман аввал дониш ва қобилияти аспирантро мебинам ва баъд роҳбарияро иҷозат медиҳам. Андешаи рисолаи илмиро "як бало" карда ҳимоя кардан зиёд аст, ки ин амали ноҳуб аст. Мо ба ин гуна олимон эҳтиёҷ надорем. Агар мақсади инсон ин хел муаллим шудан бошад, лозим нест.

**Ба фикри Шумо бо аспирант роҳбарӣ кардан кори осон аст?**

- Ҷавонони донишмандро кофта мейёбам. Аспиранте ҳаст, ки 20 бор мөнависӣ, ки услуби на-виштатро дигар кун, аммо боз ҳама маводашро кӯчонида мегорад. Профессорон бо азобҳои зиёд ассистентро номзади илм мекунанд. Ман як профессорро медонам, (номашро гуфтан айб аст) ки дар ҳошияни рисолаи номзадии як шогирдаш аз ғазаби зиёд 1500 бор «ҷоҳил, ҷоҳил, ҷоҳил, бадбахт, ҷоҳил» навиштааст. Ман то ҳозир ба ироди ин устод қрилам. Чи қадар ироди мукаммал доштааст, ки 1500 бор ҷоҳилу бадбахт навишtaast. Вақте рисолаи аспирантро меконӣ, хеле ғамгин мешавӣ, ки вақтат бехуда раftaast. Шогирде, ки 4-5 маротиба ҳатоҳояшро ислоҳ нақунад, ки хел ўро ҷоҳилу бадбахт намегӯй? Албатта ин хел таҳқиқ мумкин нест, ман мефаҳмам, аммо ҳоли устодро низ фахмидан даркор. Шаби дароз рисолаи шогирдро меконад. Шоире мегӯяд:

**Солҳо дигл талаби ҷоми  
ҷам аз мон мекард.**  
**Он чи ҳуд дошт, зи бегона**

**таманно мекард.**

Бечора устод ҳамон ҷизеро аз шогирдаш таманно мекунад, ки ҳамон бояд бошад. Мутаассифона, шогирд он ҷизро дода наметавонад. Ин хел аспирант шудан даркор нест.

**Оё мактабҳои Тоҷикистон пурра бо омӯзгорон таъмин ҳастанд?**

- Масъалаи норасоии кадрӣ дар соҳаи маориф ҳалли ҳудро аллакай ёфтааст ва имрӯз 124 ҳазор омӯзгор дар мактабҳои монашгули коранд. Аммо ба як нуқта диққат дигед: норасоии табиии кадрӣ ҳаст. Норасоии табиии кадрӣ ҳаст. Норасоии табиии кадрӣ ҳаст? Омӯзгор вафот мекунад, вобаста ба синну солаш ба нафака мебарояд, бемор мешавад, корношоям мешавад, касбашро иваз мекунад. Илова бар ин, 68%-и соҳаи маорифро занҳо ташкил медиҳанд, ки аз ин 38-40% занҳо қобили таваллуданд ва ин нафарон ба руҳсатии ҳомиладорӣ ба руҳсатии нигоҳубини тифл мебароянд. Бинобар ин, ҳамасола зарурati омода намудани 3,5 - 4 ҳазор кадр ба миён меояд, ки аз ҳисоби ҳатмкунандагони донишгоҳу коллеҷҳои омӯзгорӣ таъмин карда мешаванд. Ҳоло дар мактабҳои Тоҷикистон норасоии кадрӣ 229 нафарро ташкил медиҳад, ки асосан муаллимони ихтиносҳои забонҳои русиву англисӣ, информатика, математика, физика ва химия ҳастанд. Мо бо дастури Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон тэъдоди қабул ба ихтиносҳои зеринро ба роҳ монда будем, аммо дар дигар вазорату идора ва корхонаҳо ба ин ихтиносҳо талабгор зиёд аст. Бинобар ин, мо дар ин соҳаҳо танқисӣ мекашем. Сабаби дигари норасоии кадрӣ дар он

аст, ки мо омӯзгорони ғайрихтиносро кам карда истодаем. Ғайрихтиносҳо кистанд? Масалан, факултети журналистикаро ҳатм кардаасту забону адабиёти тоҷик дарс медиҳад, агроном аст биологии, иқтисодӣ математика дарс медиҳад. Инҳо ҳуқуқи кор кардан дар мактабро надоранд, зеро педагогикову психологияи мактабҳои миёнаро наҳондаанд. Мо ҷунин афродро, бо сабабе ки солҳо зиёд кор кардаанд, аз кор намеронем, аммо тавсия медиҳем, ки маълумоти дуюм гиранд. Маълумоти дуюм, шартномавӣ буда, барои дохилшавӣ имтиҳон гирифта намешавад, довталаб танҳо тариқи сӯҳбат ба донишгоҳ қабул карда мешавад. Дигар сабаби норасоии кадрӣ ба нафақа баромадани омӯзгорон аст. ([www.tajikistantimes.tj](http://www.tajikistantimes.tj))

**Имрӯз баъзе аз ҷавонон ба забон беэҳтиромӣ мекунанд. Вобаста ба ин мушкил чӣ назар доред?**

- Ман шабу рӯз, ки меҳонам, баъзан таҳлил мекунам ва мактубҳоро мебинам, ки ҳатоҳои имлӣ зиёд доранд. Беолоиш на-виштат ҳам ҳунар аст. Мо бояд ба шогирдон забони ноби тоҷикро омӯзонем. Бедил мегӯяд, ки:

**Гар оғизат асту гар шикаст аст ин чо,**  
**Аз согари аъмоли ту маст аст ин чо.**  
**Дастат гирад, ҳар он, ки дасташи гирӣ,**  
**Музди ҳама кас даст ба даст аст ин чо.**

**Саломат бошед, барои сӯҳбат.**  
**- Ташаккур.**

**Мусоҳиб**  
**Ҷаҳонғир РУСТАМ**





Тоҷикистон аз заҳираҳои обғанӣ мебошад. Аммо аз сабаби зиёди институционалӣ, аз ҷумла норасои маблагузорӣ ва инфрасоҳтори фарсуда дар соҳаи обтаъминкунӣ, мушкилоти зиёде дар истифодабарӣ ва муҳофизати заҳираҳои об вучӯд дороанд.

Танҳо наздики 60%-и аҳолӣ ба оби тозаи нӯшоқӣ дастрасӣ дороад ва ҳодисаҳои тез-тез сар задани бемориҳои тавассути обгузаранд, ки ба саломатӣ хатарӣ бузург эҷод мекунанд, мушоҳид мешаванд. Илова бар ин, кори низоми обтаъминкунӣ ва кореъӣ бештарӣ вакт бо сабаби қатъи барӯй бозмейстад, ки он инчунин сарчашмаи ифлосшавии об ба ҳисоб меравад.

Зиёда аз 90%-и об дар соҳаи кишварӣ барои обёри истифода мешавад ва сатҳи талағоти об дар обёри заминҳо хеле баланд буда, тақрибан 40%-ро ташкил медиҳад.

Самаранок истифода ва идоракуни дар Тоҷикистон ба ҷониши минтақаи Осиёи Марказӣ аз аҳамият берун нест ва он зарурати маҳсуси идоракуни ҳавзаи дарёҳои фаромарзи тоъкид мекунад. Мушкилоти мазкур бо таъсирни тағйиреёбии иқлими бештар ҳисс мегардад.

Чумхурии Тоҷикистон дорои заҳираҳои бузурги обии энергетикӣ буда, дар ҷаҳон ҷойи ҳаштумро ишғол менамояд. Заҳираҳои потенсиалии барӯй обии ҷумхури 527 млрд. квт соатро ташкил медиҳад. Аз 115,6 км<sup>3</sup> обҳои ҳавзаи Баҳри Араб 64 км<sup>3</sup>-ии он (55,4%) аз ҷумхурии Тоҷикистон сарчашма мегирад ва айни замон танҳо 12,52%, ё ин ки ҳамагӣ 14,58 км<sup>3</sup> аз ҳаҷми умумии он барои манғифатҳои кишвармон истифода бурда мешавад.

Сифати об ва таъсирни фаъо-



## ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАҲИРАҲОИ ОБӢ ДАР ҶУМҲУРИЙ

лияти инсон. Оби аз қӯҳҳои Тоҷикистон ҷоришаванда ҳуњук ва тоза мебошад. Он аз қалсий ва бъазе маъданҳои дигар ғанӣ аст. Нисфи обҳои рӯизамиёнӣ ва зеризамини истифодашаванда дуруşt ва сермаъдан мебошанд.

Дар саргаҳи дарёҳо қобилияти ҳудтозашавии об ба назар намерасад, зеро бактерияҳо, ки метавонанд шумораи пайвастагии органикро бо мурури замон кам кунанд, аз сабаби ҳарорати паст ва ҷаҳони тези об имконияти пайдошавиро надоранд. Аммо, мөҳиён макрозобонетоз дар саргаҳои мазкур

мавҷуданд. Наздик ба 45%-и обҳои рӯизамиёнӣ бо химикатҳо ғанӣ мебошанд. Системаҳои ирригационии дехот, ки тавассути тамоми нуқтаҳои аҳолинишини ҳурд мегузараванд бо партовҳои майшиӣ ва оби ташноб ифлос мегарданд. Дар ҷунин ҳолат, моддаҳои гизоии органикӣ ва партовҳо ба дарёҳо афтида онҳоро ифлос мекунанд.

**Истифодан об.** Тақрибан 84%-и оби истифодашаванда дар Тоҷикистон ба обёри заминҳои кишварӣ тааллуқ дороад. Ҳиссаи таъминоти аҳолӣ ва

ҳоҷагии он бо об 8,5%-ро ташкил медиҳад. Боқимонда ба саҳоат (4,5%) ва ҳоҷагии моҳипарварӣ (3%) тааллуқ дороад.

Тибқи маълумоти оморӣ ба ҷониши марказонидашуда пайваст мебошанд, аммо танҳо 30% ба системаи канализационӣ пайваст мебошад. Аҳолии дехот, ки зиёда аз 2/3 ҳиссаи аҳолии Тоҷикистон иборат аст, аз дастрас на будани оби нӯшоқӣ танқисӣ мекашанд. Танҳо тақрибан 20%-и он ба оби безараргардонида тавассути қубурҳо дастрасӣ дороанд. Илова бар ин, дар кишвар норасои системаи канализационӣ мушоҳид мешавад, зеро танҳо 5%-и аҳолӣ ба системаи канализационӣ пайваст мебошанд.

Ҳаҷми оби гирифташуда аз ҳавзаи Амударё тақрибан 9,5 млн. м<sup>3</sup> ташкил медиҳад. Иловатан 1,2 млн. м<sup>3</sup> об аз ҳавзаи да-

мебаранд.


Тақрибан 70%-и аҳолии шаҳрҳо ба системаи обтаъминкунӣ марказонидашуда пайваст мебошанд, аммо танҳо 30% ба системаи канализационӣ пайваст мебошад. Аҳолии дехот, ки зиёда аз 2/3 ҳиссаи аҳолии Тоҷикистон иборат аст, аз дастрас на будани оби нӯшоқӣ танқисӣ мекашанд. Танҳо тақрибан 20%-и он ба оби безараргардонида тавассути қубурҳо дастрасӣ дороанд. Илова бар ин, дар кишвар норасои системаи канализационӣ мушоҳид мешавад, зеро танҳо 5%-и аҳолӣ ба системаи канализационӣ пайваст мебошанд.

Умуман, иншоотҳои обтаъминкунӣ ва канализационӣ дар ҳолати бад қарор дороанд, ки аз маблагузории нокифоя дар давоми даҳсолаҳо барои таъмир ва нигоҳбин ҳаҳодат медиҳад. Даромад аз ҳисоби хизматрасонҳои обтаъминкунӣ ва канализационӣ ба сабаби паст будани тарифҳо дар сатҳи паст қарор дороад. Ҷунин ҳаҷми даромад танҳо ҳароҷотҳои асосии амалиётиро, ба монанди музди меҳнати коргарон ва истифодан ба Ҷарқро мепӯшонаду ҳалос. Аз сабаби на будани ҳисобкунакҳои обӣ, ҳавасмандӣ дар истифодан сарфаҷӯёна ва оқилонаи обидиа намешавад.




Шахрону БОБОХОНЛОВА,  
сафомӯзгори кафедраи  
мененҷмент ва маркетинг

## УСУЛИ ЗУДТАР БАРОБАР КАРДАНИ РЕАКСИЯҲОИ ХИМИЯВӢ




Баҳроми ДИЛШОД,  
магистранти соли 2-юни  
факултети химия, биология  
ва география, шӯббаи химия


ишора намудем. Пас аз дараҷаҳои оксидашавии пеш аз реаксия дараҷаи оксидашавии бâъди реаксия буда ҳар як элементи тағйирефтаро тарҳ мекунем.




Аз натиҷаи кор маълум шуд, ки фосфор - 5 электрони ҳудро додааст ва нитроген бошад як электрон қабул кардааст. Ин нишон медиҳад, ки фосфор оксидашаванда ва нитроген бошад ба рӯзгорашаванда мебошад. Ҷанд электроне, ки барӯзгорашаванда медиҳад, бояд ба миқдори ҳудро қабулкардаи оксидашаванда баробар бошад. Барои ҳамин коэфіценти фосфорро дар нитроген ва аз нитрогенро дар фосфор мегузорем ( бояд дар назар дошт, ки рақами як гузашта намешавад).



Миқдори атомҳои пеш аз реаксия ва бâъди реаксия пуро ба рӯзгорашаванда мебароем.




Ҳикъеҳои миқдори атомҳои пеш аз реаксия ва бâъди реаксия пуро ба рӯзгорашаванда мебароем:




Элементҳо, ки аз чап ба рост дараҷаи оксидашавиашон тағйирефтааст, бо хатчаҳо алакӣ




оҳан иштирок мекунад. Баъд ҳудро ҳаҷми оҳанро аз рӯи ду атом бо усули зерин муайян мекунем:



Акунун дар формула коэфіцентҳоро мегузорем:




Мекунем:




Бо ин усули метавонем реаксияҳои мушкилро ҳам ҳал намоем: мисоли 3.


$\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$ . и чап ду атоми оҳанро бо дараҷаҳои оксидашавии гуногун (+2




Дар ин ҷо дараҷаи оксидашавии як атоми оҳан ба  $\frac{8}{3}$  баробар аст:




Дараҷаи оксидашавии ҳамаи элементҳои тағйирефтаро гузашта ҳосил мекунем.



Боз як реаксия дигари мурӯзкорро бо ин усули диде мебароем:



Акунун дар формула коэфіцентҳоро гузашта мебинем:



Реаксияҳои барои мустақил ҳал кардан бо ин усул:

- 1)  $\text{Fe} + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{t}} \text{Na}_2\text{FeO}_4 + \text{NaNO}_2 + \text{CO}_2;$
- 2)  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{K}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{t}} \text{K}_2\text{FeO}_4 + \text{KNO}_2 + \text{CO}_2;$
- 3)  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Na}_2\text{FeO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O};$
- 4)  $\text{KMnO}_4 + \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O};$
- 5)  $\text{Cr}(\text{OH})_2 + \text{ClO}_2 \rightarrow \text{Cr}(\text{ClO}_3)_3 + \text{CrCl}_3 + \text{H}_2\text{O};$
- 6)  $\text{FeSO}_4 + \text{ClO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{Fe}(\text{ClO}_3)_3 + \text{FeCl}_3;$
- 7)  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HBrO}_3 \rightarrow \text{FeBr}_3 + \text{Fe}(\text{BrO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O};$
- 8)  $\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O};$
- 9)  $\text{FeS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O};$

Дар таърихи рушди маорифи кишварамон Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар тули 70 соли фаъолияти пурсамари худ садҳо нафар шахсиятҳоро тарбия намуда ба камол расонидааст, ки аксарияти онҳо дар пешрафти илму маърифат ва таълиму тарбияи насли ҷавон бо фаъолияти созанду бунёдкоронаи хеш дар ҷомеаи кунунӣ мақому мартабаи хосае пайдо намудаанд.


Яке аз дастпарварони солҳои 70-уми ин даргоҳи илму маърифат падари ҳалиму меҳробон, саҳтигу серталаб ва ҳушгуфтуру ҳуҷисими ман Сайдаҳмадов Лақай мебошанд, ки соли 1969 баъди ҳатми факултаи забон ва адабиёти руси Институти давлатии педагогии шаҳри Кӯлоб (ҳоло ДДК ба номи А. Рӯдакӣ) фаъолияти омӯзгории хешро аз мактаби миёнаи № 10 оғоз карда, дар мактабҳои миёнаи №2, №5-и шаҳри Кӯлоб (1969-1979) ба ҳайси омӯзгор кору фаъолияти намудаанд.

Мехри беандоза ба таълиму тарбия ва машғул шудан ба қорҳои илмӣ ўро боз ба даргоҳи донишгоҳи азизашон овард. Дар ин маҳзани илму маърифат падари азизи ман имконият пайдо намуданд, ки ормонҳои илмимашонро амалӣ намуда, дар баҳри беканори илм ба натиҷаҳои ҷашнрас тоҷиҳати шуданд. Солҳои зиёд дар вазифаҳои муаллими калони кафедраи педагогика ва психологияи ИДПК (1979-1983), аспиранти Университети давлатии Москва ба номи В.И. Ленин (1984-1987), муаллими калон ва дотсенти кафедраи педагогика ва психология (1987-2000), мувоини ректор оид ба иқтисод ва равобити ҳориҷӣ (2000-2008), мудири шӯъбаи аспирантура (2008-2009), декани факултаи забони русии ДДК ба номи А. Рӯдакӣ (2009-2011) шуда, бо ҳислатҳои ростқавлию меҳнатдустӣ дар байни ҳамкорони хеш мақому манзалати хосае пайдо намуда, баҳри амалиша-

## • БАХШИДА БА 70-СОЛАГИИ ОЛИМИ ВАРЗИДА ПАҚАЙ САЙДАҲМАДОВ

# МАРДЕ, КИ «ТАХТИ КАЙКОВУС»-РО ПУШТИ ПО ЗАД...

*«Омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато карданро надорад, зеро тақдири насли ояндасоз ва пешбаранди давлату ҷомеа дасти ўст.»*



ба назар гирифта, ўро соли 2007 ба унвони Аълоҷии маорифи Тоҷикистон сазовор донистанд.

Муаллифи 2 монография ва зиёда аз 26 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва оммавӣ буда, аз соли 2011 то инҷониб дотсенти кафедраи фарҳанги соҳибкорӣ ва забони Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат мебошад.

Беҳтарин хислате, ки ман дар ниҳоди падари азизам мушоҳид намудаам, ин дареф надоштани маслиҳату машвратҳои хеш ба до-

нишҷӯёну омӯзгорони ҷавон мебошад. Инчунин, дар ҷодаи илму маърифат ва машғул шудан ба қорҳои илмӣ-татқиқотӣ аввалин маслиҳатгар ва роҳномаи ман падари азизам мебошанд, ки то ба ҳол аз рӯи маслиҳатҳои он қасро ҳостӣ гаштаам. Ў мегӯяд, ки: «Табииати таълим ва тарбия саҳлангориро намеписандад ва он кори ҳар шахси тасодуфӣ нест. Аз ин рӯ, барои нони ҷалоли муаллимиро ҳӯрдан камаш 4-5 сол дар сари қитобу адабиёти илмӣ заҳмат

вии сиёсати маорифпарварони давлату ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заҳмати шабонарӯй қашидаанд.

Соли 1991 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Тайёр намудани муаллимони оянда ба тарбияи идеяӣ-сиёсии хонандагони синфҳои болой» ҳимоя намуданд.

Раёсат ва иттифоқи қасабаи донишгоҳ меҳнати бисёрсолаи бенуқон ва хизматҳои шоёни падарамро дар рушди таълиму тарбияи ҷавонон ва илму маориф

Эмомали РАҲМОН

кашида, ҷавҳари муаммоҳои илмро дарёфт карда, асрори муносибат бо фарзандони мардумро омӯхтан лозим аст. Маъсулияти муаллим дар назди миллату давлат басо бузург аст. Баҳрои дарки ин масъулият пеш аз ҳама муаллими бофарҳангӯ дурандеш қодир аст.

Як ҳодисаро аз забони дигар омӯзгорон мешунавам, ки дар замони декани факулта буда нашар дар маҷлисе ректор ба иззати нағси ҳама деканҳо мерасад ва аз миёнашон танҳо падари ман ба ректор муроҷиат карда, мегӯяд, ки ин гуфтори шумоғат ғалат аст. Ректор ба ғазаб омада, «рост мегӯям, аризаатро на вис!», гуфта, ба падарам муроҷиат мекунад. Ҳамон замон аризашро менависаду дар назди ректор онро гузашта мерарад, гарчанде ки ректор аз ў бахшиш мепурсад. Ҳамин аст, ки Фирдавсии бузург мефармояд:

*Пушти по зан таҳти Кайковусро, Сар бидех, аммо надех номусро.*

Қиблигоҳи ман дар тарбияи хуби фарзандони худ низ саҳми босазое гузаштаанд. Натиҷаи заҳматҳои ҷандисола ва тарбияи дуруст дар оила буд, ки имрӯзҳо моян муроҷиати саҳҳои гуногуни ҷамъияти кору фаъолияти намуда истодаем. Аз ҷумла, бародарам Абдусамад сардори гурӯҳи молияи РВҚДН дар нақлиёти ҶТ, Шӯҳрат сарму-

таҳасиси шӯъбаи аудити назорати дохилан раёсати молияи минтақаи Кӯлоб, Сайёра, мувоини сардухтури маркази саломатии №12-и шаҳри Душанбе, Ҳусноро, мудири боғчай № 64-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шуда, куру фаъолияти намуда дар таълиму тарбия ва пешрафти ҷамъияти имрӯза саҳми босазо гузашта истодаанд.

Солҳои 2011-2016 бо зарурати вазъи оилавӣ фаъолияти омӯзгории хешро дар Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон, дар кафедраи фарҳанги соҳибкорӣ ва забон давом дода, айни ҳол дар нафақа қарор доранд.

Санаи 11.05.2016 падари азизу меҳробон ва ғамҳори ман ба сини мубораки 70 қадам мегузоранд. Аз ин рӯ, аз даргоҳи Ҳудованд баҳраш рӯзгори осуда, саломатӣ ва тандурустиро таманно дорам.

Эй родмарди замон! Эй шермарди роҳи илм! Мо аз шумоғати одамгари, гурур, вичдон ва зиндагиро омӯҳтем! Зиҳӣ, эй парвари родманиши ман!



Дилором САЙДАҲМАДОВА,  
номзади илмҳои педагогӣ, ноиби  
ректор оид ба тарбия

Опять наступил прекрасный майский праздник 9 Мая! День памяти и скорби об ушедших героях и наравне с этим самого светлого праздника Победы! Прошло уже 72-года, как закончилась Великая Отечественная война Советского народа против фашистской Германии. Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех ужасов этой страшной войны. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много возможностей в жизни. Благодаря вооруженным силам СССР: солдатам, офицерам, летчикам, морякам, партизанам, разведчикам, которые смело сражались и не жалея жизни сделали всё, что бы сегодня мы жили под мирным небом.

Сотни лет пройдет, но геройизм и мужество наших солдат и офицеров навсегда останется в памяти и в сердцах не только нашего народа, но и людей всего мира. Благодаря их храбрости и мужеству мы сейчас живем свободно и счастливо. Именно эти герои ВОВ оставили нам, своим детям и внукам, в наследство мир и покой.

Немало было подвигов совершиено нашими таджикскими солдатами во времена Вели-

кой Отечественной войны. Таджикистан внес важный вклад в великую победу советского народа. Наша республика направила на фронт более 290 тысяч таджикстанцев, 90 тысяч из них погибли, 90 тыс. получили тяжелые ранение, и 56 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, 17-ветеранов наградили орденом 3-й степени «Шараф».

Герои Советского Союза из Таджикистана это:

Сафар Амиршоев (командир орудия 213-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка, старший сержант, Герой Советского Союза);

Сайдкул Турдиев (народный комиссар земледелия Таджикской ССР 1-го созыва, Герой Советского Союза);

Неъмат Карабаев (первый таджик, удостоенный звания Героя Советского Союза и Ордена Ленина);

Эргаш Шарипов (командир взвода 387-го артиллерийского полка, младший лейтенант, Герой Советского Союза);

Домулло Азизов (участник освобождения Белоруссии от немецких захватчиков, младший сержант, Герой Советского Союза);

Ахмеджан Курбанов (майор

## НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза);

Амирали Сайдбеков (старший лейтенант рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза);

Таджикистанцы воевали, жертвовали собой ради долгожданной победы. Многие из мужественных и храбрых солдат не вернулись домой, и совершенно справедливо будет сегодня каждого из них считать героем. Погибая они прекрасно понимали, что отдают свои жизни во имя свободы, во имя чистого неба и ясного солнца над родиной, во имя будущих счастливых поколений.

Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Мы, молодое поколение, должны знать и не забывать о том, какая доля выпала всем, кто внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией. Подвиг народа, одержавшего по-

беду в Великой Отечественной войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках. Только извлечая уроки из прошлого, мы сможем предотвратить новые войны.

Ежегодно майским днем мы отмечаем праздник День Победы, и каждый раз с гордостью возлагаем цветы к памятникам, монументам «Неизвестного солдата» произнося «Спасибо тебе! Солдат!». И хочется поблагодарить солдат, ветеранов и конечно же моего любимого дедушку Мирзо Бекматова (участника знаменитой операции «Багратион» по освобождению Белоруссии (1944 г.), полковника запаса, председателя Совета ветеранов войны и труда Кульбакской группы районов) за то, что храбро сражались в боях, что дали нам возможность жить под ясным небом и расти в независимом государстве. Ваш подвиг бессмертен и мы все - от мала до велика всегда будем чтить память о героях завоевавших для мира Великую Победу!


Мы помним!  
Мы гордимся!  
Мы не забудем!

Спасибо Вам!  
Спасибо вам за подвиг и  
за мужество,  
За то, что вы закончили войну,  
За то, что ради нас,  
детей, сумели.  
Отвоевать свободную страну!  
Улыбки светят, прочь  
ходят беды,  
Медали на груди горят огнем.  
С 9 Мая! С праздником Победы!  
С еще одним счастливым,  
мирным днем!



Бегматова СОНИЯ,  
магистрант 2-го курса факультета  
русской филологии

**МУТААСИФОНА, БА КРОССВОРДИ ШУМОРАИ ГУЗАШТА ЯГОН ЧАВОБ НАОМАД!**



**ДИККАТ!**

**Хонандае, ки сари вақт ва дар муҳлати кӯтоҳ кроссвордро дуруст ва бехато пур карда ба идораи рӯзнома пешниҳод мекунаад, бо мукофоти пулӣ қадрдонӣ карда мешавад.**



## МУАММО

1. Писар аз падар чандсола буданашро пурсид. Падар чавоб дод, ки агар ба нисфи синну соли ман 7-ро ҷамъ намой, синни 12 сол пеш чандсола буданамро мейбай. Падар чанд сола аст?

2. Падар аз бозор 10 ниҳол харида ба писараш мегӯяд, ки 10 ниҳолро ба 5 қатор 4-тогӣ шинонед. Писар 10 ниҳолро ба 5 қатор чӣ хел 4-тогӣ шинонад?

3. Дар 5 сомонӣ 100 парандҳа ҳаред, ки гунчишк 1 дирам, қабутар 10 дирам ва қабк 50 дирам бошад.

4. Аз 7-то рақами 4 бо ёрии амалҳои арифметикий адади 489-ро ҳосил қунед?

5. Дар 100 сомонӣ 100 чорво ҳаред, ки нархи гов 10 сомонӣ, гӯсфанд 3 сомонӣ ва буз 50 дирам бошад?

**РС: Ҳонандеа, ки сари вакт ҷавоби ин муамморо мейбай ва ба идораи рӯзнома пешниҳод мекунад, бо маблаги пулӣ қадрдонӣ карда мешавад.**

Ҷонмуҳаммад НИЁЗОВ,  
ассистенти кафедраи методикаи  
таълими математика



То имрӯз ба муаммои шумораи гузашта аз тарафи 7 нафар ҷавоб пешниҳод шуд, ки аз ҳама барвақтар Имомов Зафар ҷавобашро пешниҳод карда, ғолиб гардид ва бо маблаги пулӣ қадрдонӣ карда шуд.

№	Номунаси	Факултат	Таърихи рӯз	Соат	Ҷавобҳо
1.	Куганов Рустам	донишҷӯи соли 3-юми факултati молияникои иқтисодӣ	29.04.2017	8:35	қисман дуруст
2.	Розикова Толибшо	донишҷӯи соли 3-юми факултati омӯзгорӣ	30.04.2017	8:12	қисман дуруст
3.	Имомов Зафар	ассистенти кафедраи таҳлили математикии ва назарияи фундаментики	2.05.2017	10:40	дуруст
4.	Суҳайлои Саидхон	донишҷӯи соли 1-уми факултati омӯзгорӣ	2.05.2017	13:38	дуруст
5.	Каримова Мигонда	донишҷӯи соли 1-уми факултati химиya, биология ва география	3.05.2017	10:13	қисман дуруст
6.	Давлатова Сабзагул	донишҷӯи факултati филологияи тоҷикӣ	5.05.2017	12:47	дуруст
7.	Ёрматова Раҷабгул	донишҷӯи соли 1-ум	5.05.2017	10:08	дуруст

## ШУХИҲО

### Гуфтугӯй дар "viber"

Писар:  
- Хей?  
Духтар:  
- Ҷӣ мегӯй?  
Писар:  
- Ҷӣ хелӣ?  
Духтар:  
- Мо шиносем?  
Писар:  
- Ман Бой.  
Духтар:  
Салом ман Мадина 18 сола.  
Аз шиносой бо ту шодам.  
Писар:  
- Не охир, нафаҳмидӣ, номи ман Боймурод.  
Духтар:  
- Дафша ма қати бачаҳо гап намезанд.

конро мебинаду мегӯяд:  
- Духтарако, марожӣ мөхрен?  
Духтарҳо мегӯянд:  
- Беле мөхӯрем.  
Муҳаммад дар ҷовоб ҷунин мегӯяд:  
- Брен бҳарен !!! бҳрен ҳай.



Хоҷаев МУҲАММАД,  
донишҷӯи соли 2 - юми факултati филологияи рус

### ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2008 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 4-уми факултati иқтисодӣ ва идора (таҳсили рӯзона) Файзалиев Амирҷон додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

ХХХ

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2004 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 5-уми факултati таърих, ҳуқӯқ ва муносабатҳои байналмилалӣ (таҳсили гоибона) Одинаев Муҳаммадҷон додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

ХХХ

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2007 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 2-уми факултati физика ва математика, ихтисос математика умумӣ (таҳсили гоибона) Мирзоева Латофат Бегмуродовна додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

ХХХ

МУАССИС:  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ  
КӮЛОВ БА НОМИ  
АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАҚӢ



### САРМУҲАРИР: ҶАҲОНГИР РУСТАМ

КОТИБИ МАСҶУЛ:

Шамшоди ЧАМШЕД

МУШОВИРОН:

АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО (профессор), С. КАРИМОВ (академик), М.О. ИБОДОВ (профессор), ЧУМҲАҲОН АЛИМӢ (профессор), С. ХОЛИҶОВ (н.и.к.), Ш. ХУДОЙДОДОВА (н.и.ф.), Д. САЙДАҲМАДОВА (н.и.п.), М. АБДУЛЛОЕВ (профессор), С. МИРЗОЕВ (профессор), Б. ҶУРАЕВ (м.к.)

## МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва доношиҷӯи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯзгорон ва командони зерини донишгоҳро, ки дар нимаи дуоми моҳи майи солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз дароҳои Яздони пои барояшон тансизӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбихои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша ҷунӯнӣ ҳоҷаи Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва ҷунӯнӣ ҳоҷаи Ҳомӣ хоккор бошад! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарқ насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиши ҳурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаронат бол!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон ҳалолкорӣ пайваста амали гардад.

1. **МАҲМУДОВ БАҲРИДДИН**, 11.05.1971, саромӯзгори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва баҳисобирии бухгалтерӣ, ноҳияи Кӯлоб, ҷ/д Зарбдор, д.Файзободи боло;

2. **МУСОЕВА ЧАМОЛӢ**, 16.05.1965, асистенти кафедраи физики умумӣ ва назариявӣ, ш. Кӯлоб, кӯҷ. Ҳофизи Шерозӣ 1/20;

3. **ДАВЛАТОВА МАВЗУНА**, 16.05.1980, мутахассиси шӯбайи имл ва инноватсия, ш. Кӯлоб, кӯҷ. Ҷумъа Алӣ, хонаи 108;

4. **ШАРИПОВ АЛАМШО**, 17.05.1980, мудири кафедраи МТФ ва ТМ, н. Восеъ, ҷ/д Тугарак, дехаи Шобика;

5. **ТЕМУРОВ ҶАҲОНГИР**, 18.05.1988, сармуҳаррири рӯзномаи "Анвори дониш", дехаи Ҷойлобкамар, н. Ҳамадонӣ;

6. **МУРОДОВ РИЗО**, 19.05.1990, асистенти кафедраи менемҷамент ва маркетинг, ш. Кӯлоб, маҳ. С. Сангов;

7. **УМЕДҖОНӢ ДАВЛАҲМАДЗОДА**, 20.05.1990, муҳосиб, корманди шӯбайи ҳисоб, ш. Кӯлоб, маҳ. С. Сангов 24;

8. **СИРОЧОВА ТАҲМИНА**, 31.05.1981, асистенти кафедраи иқтисоди корхонаи ва соҳибкорӣ, ш. Кӯлоб, кӯҷ. Гагарин 27.

**ЗОДРӯЗ МУБОРАК, ОМӯзGORОН ВА КОРМАНДОНИ АЗИЗ!**

## АКСИ Рӯз



14.03.2017

## ДАР ИНТЕРНАТ

Ман омадам интернат, ин ҷо ҳаст мисли ҷаннат. Писаронаи ҳаст зебо, Духтаронаи мисли моҳ. Ҳамаашон аълоҳон, Наёбӣ ягон нодон. Агар хоҳед бисанҷед, Мо тайёрэм ҳамагон.



Муҳаммадкарим САЙДОВ, хонанди мактабиинтернати ҷумҳурияии қӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб

Бобоҷони ҲАБИБЗОДА, хонанди синфи 8-и мактабиинтернати ҷумҳурияии қӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 0011/рз 23.04.2014 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Рӯзнома дар ҶДМ "Мега-принт" бо төмъоди 2000 нусха чор карда шуд.

Рӯзнома таркии обуна дастрас мегардад.

НИШОНӢ МО: 73360. ик. Кӯлоб, кӯҷаи С. Сафаров, 16  
E-mail: anvor.donish@kgu.tj

САХИФАБАНД: Бахридин САНГИМАДОВ

